


# ҚОИДАҲОИ IWG ОИДИ САЛОМАТӢ ВА БЕХАТАРӢ





# Дастгирии тиҷорати шумо худди ҳозир ва барои ояндаи дурахшон

Дар TWG, мо барои камкунии носозиҳо тамоми кӯшишамонро ба харҷ медиҳем, то ки шумо тиҷорати худро дар ин вақти душвор идора карда тавонед. Мо ҳуҷҷати мазкурро барои тавзеҳ додан ба чораҳое офаридем, ки мо онҳоро ҷавобан ба бӯҳрони мавҷуда дида истодаем.



## **БОВАРӢ ҲОСИЛ НАМОЕД, КИ ШУМО ЗУД БА КОР БАРМЕГАРДЕД**

Чандирӣ дар ҳаракати зуд ба шарофати ҳалҳо барои фазои кори бо назардошти талаботи шумо коркардашуда



## **ПЕШНИҲОДКУНИИ МУҲИТИ БЕХАВФИ КОРӢ**

Барои дастгирии ҳаловат аз усули эмин, собиттар ва хушбахттари кор.



## **БА ШУМО ДАР МУТОБИҚШАВӢ БА ОЯНДАИ НАВ ЁРӢ ДОДАН**

Қобилияти камкунии хатар бо амаликунии кори фосилавӣ дар миқёси глобалӣ.

# Боварӣ ҳосил намоед, ки шумо зуд ба кор бармегардед

Мо дар ин ҷо барои ба шумо дар ба таври максималӣ зуд ва бо хароҷоти камтарин ба кор баргаштан ёрӣ додан ҳастем. Барои фазои корӣ ҳалли бо назардошти талаботи имрӯзаатон офаред, ки ҳангоми нисбатан пешгӯишаванда гаштани шароит тағйир дода метавонед.



## Фазои кори ҷавобгӯ

Агар идораи шумо дастрасии маҳдуд дошта бошад ё ки ба шумо ҷойгир намудани қувваи кори фосилавӣ лозим бошад, мо ба шумо дар он ҷое, ки ба шумо лозим аст, ҷойи заруриро пешниҳод кунем.

- Бартараф намудани таъхири сохтмон
- Дастрасии яклаҳзавӣ, дар кучоё ки лозим шавад
- Барои истифода омода, пурра таҷҳизонидашуда ва WiFi-и сатҳи тиҷорат
- Барои муҳлати кӯтоҳ ва дарозтар
- Идораҳо ва фазои вохӯрӣ бо андозаи дилхоҳ



## Чандирии ҳадди ақал

Азбаски оянда номуайян аст, мо имруз ба шумо фазои заруриро бе ягон уҳдадорӣ ё ки хатар пешниҳод карда метавонем, то ки шумо бо тағйирёбии талаботатон мутобиқ шуда тавонед.

- Муҳлати дилхоҳи имконпазири моҳбайъ ё ки ба якчанд сол
- Хароҷоти капиталӣ ё ки пешакӣ вуҷуд надорад
- Аз утқи хусусӣ то тамоми ошённа, аз барои як нафар то барои тамоми дастаи шумо
- Васеъ гардонед ё ба ҷои дигар гузаронед
- Баъд аз давом додани шартнома кам кардан
- Корро ҳозир оғоз кунед ва баъдтар пардохт намоед



## Идораи хонагии касбӣ

Ба дастаҳои дар хона коркунанда бо ёрии як қатор хизматрасониҳои виртуалии дастраси ҳармоҳа дастгирии касбиро пешниҳод намоед.

- Суроғи тиҷоратӣ барои равона кардани почта
- Рақами маҳаллии телефонбо ҷавобдиҳӣ ба занг
- Аз фазои корӣ ҳангоми зарурият истифода баред
- Дар давраи 24 соат насб намоед

# Пешниҳодкунии муҳити беҳавфи корӣ

Мо дар асоси принципҳои роҳбарикунандаи ТУТ оид ба муҳофизати меҳнат ва техникаи беҳатарӣ чораҳои зеринро андешидем.


Дар шабакаи мо, ки иборат аз 3500 ҷой мебошад, метавонем муҳити эминии кориро таъмин намоем, ки ба талаботҳои имрӯза ҷавобгӯ аст ва усули собиттар ва хушбахттарини корро дар оянда дастгирӣ мекунад.

## Масофаи ҷисмонӣ


Мо принципҳои масофагирии ҷисмониро қабул кардем ва онҳоро дар фази корӣ татбиқ намудем. Барои таъмин намудани масофаи беҳатар байни биноҳои худ, мо иттилоот ва лавҳаҳои саҳеҳӣ ба истифодабарии фазоҳои кушод, идораҳои хусусӣ ва утоқҳои вохӯрӣ алоқамандро пешниҳод кардем.

## Беҳдошти беҳтаргардида


Мо мутобиқи стандартҳои баландтарини беҳдошт бо тозакунии зуд-зуди нуқтаҳои расиш, сатҳҳо ва ҷойҳои корӣ барои мутобиқат ба меъёрҳои ҷаҳонии саломатӣ ва танзимоти беҳатарӣ кор мекунем.



Идораҳои хусусӣ барои таъмин намудани ҳаракати беҳатар бо миқдори ками мизҳо ва фазои озод муҷаҳҳаз гардидаанд.



Маҷлисоҳо дар тартиби шоҳмотӣ ҷойгизорӣ ва бо протоколи ҳаракат дар утоқ аз рӯи самти ҳаракати ақрабаки соат таъминанд.



Мо ҳамчунин масофагирии ҷисмониро дар фазоҳои кушод қадр мекунем.



# Омодакунии фазои кори мо

Барои беҳатарию кормандон ва мизоҷони худ, мо аз тасмаҳо ва барчаспҳои фаршӣ барои ёдраскунии ташрифоварандагони худ оиди масофагирии ҷисмонӣ ва дастурҳо нисбати нишастӣ масофавӣ истифода бурда истодаем.



## Индикаторҳои интизорӣ

Мо барои назардошти масофа дар вақти интизорӣ индикаторҳоро дар ҷойҳои ба монанди қабулгоҳҳо, ошхонаҳо ё ки лаунҷҳо ҷойгир намудем.



## Индикаторҳои роҳ

Мо барои офаридани роҳравҳои пиёдагардони равананакунандаи одамон тавассути биноҳои мо бидуни алоқаи тасодуфӣ бо дигарон нишондиҳандаҳои роҳро ҷойгир кардем.



## Индикаторҳои масофагирӣ

Мо дар индикаторҳои фосилагириро дар лифтҳои худ барои дар кучо истодани одамонро нишон додан ҷойгир намудем.



## Нишастҳои фосиладор

Мо барои ҷойгир намудани масофагирии ҷисмонӣ дар идораҳо, утокҳои воҳурӣ ва минтақаҳои коммуналӣ нишастҳои фосилавиरो татбиқ кардем.



## Коркарди санитарӣ

Мо маводҳои безараркунандаи ба монанди воситаҳои безараркунанда барои дастон дар асоси спирт ва сачоқҳои беҳдоштиро дар ҳамаи марказҳои худ дастрас намудем.



## Ниқобҳо

Дар ҷойҳои лозимӣ, кормандон ва мизоҷони мо бояд ниқоб пушанд.


# Дастгирии коржунии бехатар

Мо барои фазоҳои кори худ дастурамалҳои саломатӣ ва бехатариро дар ҷойҳои хуб дидашавандаи мавқеаҳои стратегии марказҳои худ ҷойгир намудем.

**ИВГ International Workplace Group**

### ЛУТФАН МАСОФААТНОРО НИГОҲ ДОРЕД


*Бехатарӣро ҳар ҳаҷми ва ба масофаи интизомӣ раво танзим кунед*



Барои бехатарии худ шумо ва ҳамкории паҳншавии COVID-19-ро ҳаққи мекунед, ки масофаи 2 метр/6.5 футро байни шумо ва оддони дигарро нигоҳ доред.

Барои дастгириатон ташаккур.

**ИВГ International Workplace Group**



**ИВГ International Workplace Group**

### Барои боз доштани паҳншавии COVID-19 ёри диҳед

Вазифаи аввалиндараҷаи мо саломатӣ ва бехудии мизочон, кормандон ва меҳмонони мо аст.



Лутфан боварӣ ҳосил кунед, ки қабл аз истифодабарии таҷизоти прессабароӣ, принтери, машинҳои қавқасӣ ё ки видеоҳои мо дастони худро шуста ё ки бо санитайзер коркард карда бошед.

Барои дастгириатон ташаккур

**ИВГ International Workplace Group**



**ИВГ International Workplace Group**

### COVID-19 (Коронавирус)

Солғимӣ ва бехудии кормандон, мизочон ва меҳмонони мо баръати аввалиндараҷаи мо мебошад.


Барои ёри додан ба ҳамкории қадамоқ ба истифодабарӣ, агар шумо ба ҷараёни ба мунтазам қатъ карда шуда ё ки мисоли, ки маълумоти бозори дигарро дар бораи COVID-19 бошед, мо кўмак мекунем, ки ба муқимоти маркази надроқ, то ки боварӣ дошта бошед, ки дар давоми 24-соат ба алоқамандии фармоишгар бошед.

Барои иттилооти бештар оиди мунтазам қатъ карда шуда ё ки маълумоти зерин: [www.who.int](https://www.who.int)

Агар шумо табиқаро ё ки беморӣро ғайриномзад ҳосил намоед, дарҳол ба дутур мувоҷиҳат намоед, ба ҳамакунин равад ва ба қароргоҳи маркази таҷриба ба манаҷар бо кормандони таҷриба багиред.

Барои дастгириатон ташаккур.

**ИВГ International Workplace Group**



**ИВГ International Workplace Group**

### Воҳуриҳои солим ва бехатар

Вазифаи аввалиндараҷаи мо саломатӣ ва бехудии мизочон, кормандон ва меҳмонони мо аст.

Лутфан, дастури зеринро пайгирӣ намоед.



Ҳосили шумо бехатарӣ ва саломатӣ ё истифодаи мезони на кам аз 2 метр таҷриба кунед.

Ба ӯҳи, дар вақти ишрокаи солим барои мизочон аз алоқа дарҳол ва барҳад.

Лутфан барои мизочон аз алоқа дарҳол истифодаи мезони на кам аз 2 метр таҷриба кунед.

Агар шумо шумо мизочонро дидаар дидед бошед, лутфан қароргоҳи наҷоти шумо ба ғайриҷамъиятӣ раво кунед.

Барои дастгириатон ташаккур

**ИВГ International Workplace Group**





# Ба шумо дар мутобиқшавӣ ба ояндаи нав ёри додан

Қувваҳои кори тақсимшуда меёри нав мегардад, зеро корхонаҳо хатарро кам мекунанд ва аз кори фосилавӣ фоида мегиранд. Бо истифода аз портфели ҳаллҳои мо барои фазои корӣ қувваи кори худро чандирона ҷобаҷо кунед.

## Ҷобаҷогузори дастаҳои шумо

Шумо эҳтимол ба фазои бештар барои ҷойгиркунии одамони шумо дар вақти фосилагирии ҷисмонӣ давом ёфтаниш ниёз дошта бошед.

- Фазои кӯтоҳмуддатро дар мавқеи дар наздикбуда гиред, ё ки хабҳои минтақавиро барои функцияҳои гуногун офаред
- Фазои бештари идоравиро дар ҳуди ҳамон марказ ё ки дар дигар мавқеъҳо гиред
- Аз пешниҳоди васеи идораҳои интихоб намоед

## Фаъолкунии кори фосилавии касбӣ

Барои фаъолкунии кори фосилавӣ дар миқёси ҷаҳонӣ ба шабақаҳои касбии кори мо дастрасӣ диҳед.

- Ба одамон барои коркунӣ дар наздикии хона ва пурмаҳсул монданишон шароит офаред
- Шабақаҳои мавқеъҳо дар маркази шаҳр ва гирду атрофи шаҳр
- Тарофаҳои аъзогӣ барои имкон додан ба дастрасии пардохт барои истифода
- Ҳаллҳои кӯтоҳмуддат ё ки дастурҳои корпоративии дарозмуддат

## Фаъолкунии кори хонагии касбӣ

Дастури боэҳтимодро дар назди хизматрасониҳои касбӣ барои дастгирии кормандони хонагии худ офаред.

- Суроғаи тичоратӣ барои равона кардани почта
- Рақами маҳаллии телефонбо ҷавобдиҳӣ ба занг
- Аз фазои корӣ ҳангоми зарурият истифода баред





## *Дастгирӣ аз дастаи аҷоибӣ мо иборат аз 1500 нафар*

Дастаи махсуси глобалии мо иборат аз пудратчиёни тозақунӣ, менеҷерони ҷамъиятҳо, менеҷерони хизматрасониҳои техникӣ, ҷамоҳангсозони хадамоти мизоҷон, маъмурони касбӣ, инженерони ИТ ва зиёди дигар дар ин ҷо барои баҳри шумо таъмин намудани рӯзи аълои корӣ мебошанд.






International Workplace Group

# *Дар тамос бошед ва бубинед, ки мо чӣ тавр кӯмак карда метавонем*

Мушовирони касбии мо шабонарӯзӣ барои ба шумо кӯмак кардан дар зуд баргаштан ба кор, бо хароҷоти камтарин ва пурмаҳсулона кор мекунанд.



АФРИКА	+27 21 300 4350
ОСИЁИ УҚНУСИ ОРОМ	+91 22 6786 9165
АВРУПО	+492 113 8789809
АМРИКОИ ЛОТИНӢ	+52 55 9171 1111
АМРИКОИ ШИМОЛӢ	+1 888-673-7850
БРИТАНИЯИ КАБИР	0800 756 2911

[iwgplc.com](http://iwgplc.com)